



“Тасдиқ мекунам”

Ректори Донишгоҳи давлатии
Ҷумҳории Тоҷикистон ба номи

Айнӣ, д.и.т., профессор

Ибодуллоҳода А. И.

“04” 07 20 22

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

ба кори диссертационии Назар Муъмин Абдуҷалол дар мавзуи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) пешниҳод шудааст.

Баъд аз оғози ҷаласаи кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ ва ба самъи аъзои кафедра расонидани мавзуи баррасишаванда мудири кафедра, номзади илмҳои фалсафа, дотсент Ш.П. Бердиев суханро ба унвонҷӯ Назар Муъмин Абдуҷалол ҷиҳати ибрози нуктаҳои асосии диссертатсия дод. Диссертант оид ба мазмун ва муҳтавои кори таҳқиқотии худ маълумоти муфассал дод.

Бояд қайд кард, ки дар давраи тағйиротҳои системавии ҳаёти ҷамъиятӣ, ки одатан «адами адолат» бештар эҳсос мегардад, масъалаи адолати иҷтимоӣ тезутунд ва печидатар мешавад. Масалан, дар марҳалай аввали соҳибиистиклолии мамлакатҳои пасошӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон, масъалаи адолати иҷтимоӣ ба масъалаи ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ табдил ёфта, қариб тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро гирифт. Ин ҳолат баҳси ҷустуҷӯи роҳи ҳалли масъаларо аз ҳудуди тасмимгириҳои идоравӣ берун оварда, онро ба фазои муҳокимаҳои густурда миёни сиёсатмадорон, файласуфон, иқтисодшиносон, ҳуқуқшиносон, мутахассисони соҳаҳои психология, этика, сотсиология ва гайра ворид соҳт.

Мубрамияти таҳқиқи падидай адолати иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, ба он алоқаманд дониста мешавад, ки танзими зиддиятҳои бунёдии иҷтимоӣ фақат дар ҳолате имконпазир мегардад, агар адолати иҷтимоӣ асос ва ҳадафи амалигардонии тағйироти системаи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҷомеа бошад. Аз ин ҷиҳат, дар тавсифу арзёбии адолати иҷтимоӣ равиҷҳои сирф иқтисодӣ ё сотсиологӣ кофӣ набуда, таҳлили маҷмаавии фалсафӣ-иҷтимоиро тақозо мекунад, зеро чунин таҳқиқот аҳамияту самараи бештар дорад. Ба инобат гирифтан муҳим аст, ки дар шароити имрӯза дар шуури ҷамъиятии мардуми кишварҳои ҷаҳон тағйироти басо ҷиддӣ ба амал омадаанд. Дар ин росто маҳз таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ имкон медиҳад, ки дар заминаи ин тағйиротҳо мөхияту мазмуни адолати иҷтимоӣ, механизм ва қонуниятҳои амалкарду тағйирёбии он дар сатҳи зарурӣ омӯхта шаванд.

Таҳқиқи мавзуи мазкур дар доираи имкониятҳои методологии фалсафаи иҷтимоӣ, инчунин бо он алоқаманд карда мешавад, ки ҳалли масъалаи адолати иҷтимоӣ ҳамчун падидай мураккаб омӯзиши амиқи асосҳои бунёдии татбиқи принсипҳои онро дар ҷомеаи муосир талаб менамояд. Бояд қайд намуд, ки асосноккунии назариявии адолати иҷтимоӣ дар доираи фалсафа мазмунан тағйир ёфта, акнун дар баробари омӯхтани ҷанбаҳои ахлоқӣ ва ҳукуқии ин падида, инчунин ҷустуҷӯи роҳҳои мудирияту татбиқи он аҳамияти бештар пайдо мекунад.

Кобили зикр аст, ки равандҳои пуриҳтилофи ҷаҳонишавӣ масъалаҳои қаблии адолати иҷтимоиро ба тарзи нав ба миён гузоштанд ва он ҳамчун мизони фарқи некӣ ва бадӣ дар ҳамзистии одилонаи башарият дар ҷомеаи ҷаҳонӣ арзёбӣ мегардад. Вале новобаста аз талошҳои ҷомеаи башарӣ, то кунун имконияти пурра пушти сар намудани нобаробариҳо дар таъмини дастрасии одамон ба захираҳои ҳадди ақали зиндагии боадолотона муюссар нагардидааст. Сатҳи имконияти чунин дастрасиҳо вобаста ба мизони рушди иқтисодии ҷомеаҳо аз ҳамдигар куллан фарқ карда, дар ҳар як мамлакат авлавиятдиҳии одамон ба сатҳи некӯаҳволии иҷтимоияшон низ гуногун аст.

Муаллиф ба ин назар аст, ки зарурати таҳияи равишу дидгоҳҳои нав барои дарки адолат ва механизмҳои муносиб барои татбиқи он, ки дар давраи ҷаҳонишавӣ тақозо мегардад, ба такмили консепсияҳо ва тасаввурот дар бораи адолати иҷтимоӣ мусоидат ҳоҳад кард. Дар мамлакатҳои рӯ ба инкишоф, аз ҷумла дар Тоҷикистон, дар доираи ниёзмандиҳои афзоянда ба таъмини вазъи мӯътадили равандҳои иҷтимоӣ пайваста зарурати таҳқиқи амалишавии принсипҳои адолати иҷтимоӣ мубрамияти хосса ба ҳуд касб намуда, натиҷаи ин гуна пажуҳишҳо метавонад заминаи муҳимме баҳри танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ гардад.

Навгониҳои илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои кори диссертационӣ. Ба сифати унсурҳое, ки дорои ҳусусияти навгониҳои илмӣ мебошанд, инҳо шомил мебошанд: ҷойгоҳи адолати иҷтимоӣ дар низоми арзишҳо муайян карда шуда, моҳияти диалектикаи адолати иҷтимоӣ ҳамчун идея ва падидай иҷтимоӣ дар робитаи мутақобилаи он бо баробарии иҷтимоӣ ва озодӣ ошкор ва дар ҷараёни таҳқиқот ҳамчун принсипи асосии методологӣ истифода гардидааст; омилҳои асосии тағйирёбии тасаввуроту ақидаҳои фалсафӣ-иҷтимоӣ доир ба адолати иҷтимоӣ дар шуuri ҷамъияти давраҳои гуногуни таъриҳӣ муайян карда шудааст; консепсияҳои муосири фалсафӣ-иҷтимоӣ дар бораи адолати иҷтимоӣ омӯхта ва тасниф карда шуда, мавқеъ ва ё тамоюли идеологии онҳо дар ҷодаи татбиқи адолати иҷтимоӣ арзёбӣ гардидааст ва ҷанбаҳои прагматикии адолати иҷтимоӣ ҳамчун категорияи фалсафӣ дар марҳалай қунунии рушди афкори фалсафӣ муайян карда шудааст; асоснок карда шудааст, ки сатҳи воқеии татбиқшавии принсипҳои адолати иҷтимоӣ дар ҳаёти ҳар як ҷомеа аз ҳолат ва имконияти дигаргуншавии системай иҷтимоии он вобастагии мустақим дорад. Инчунин нақши

низомофарандаги адолати ичтимой дар рушди устуори чомеа муайян ва баҳогузорӣ карда шудааст; дар асоси омӯзиши маводҳои назарияйӣ ва тачрибайӣ зарурати бознигарӣ ба ҳалли масъалаҳои адолати ичтимой дар миқёси глобалиӣ дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ асоснок карда шудааст; алоқамандии адолати ичтимой ва сиёсатгузории ичтимой дар рушди мамлакатҳо, адолати ичтимой ва рушди неруи инсонӣ дар заминай инкишофи сармояи инсонӣ ва сармояи ичтимой асоснок карда шудааст; асосҳои фалсафӣ-ичтимоии ҷанбаҳои амалии адолат дар муносибатҳои байналмилалӣ дар ҷаҳони муосир ошкор гардида, исбот карда мешавад, ки имрӯз бо сабаби ихтилоғи манфиатҳо ва самаранок набудани механизми татбиқи адолати ичтимой, дар амал татбиқ намудани идеяи адолати глобалиӣ (ҷаҳонӣ) дучори мушкилоти ҷиддӣ гаштааст; ҳусусияти дарки фалсафии адолати ичтимой дар шароити трансформатсияи муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян карда шудааст. Инчунин, равишҳои асосии фалсафӣ-ичтимоии таҳлили адолати ичтимой дар ҷомеаи шӯравӣ, ки он ҳамчун системаи арзишҳои шуури муқаррарӣ ва тасаввуроти одамон дар бораи тақсимоти неъматҳои ҷамъиятӣ фаҳмида мешуд, таҳқиқ карда шудааст; нақши густаришёбандай сиёсати ичтимоии Ҷумхурии Тоҷикистон дар татбиқи самараноки адолати ичтимой дар ҷомеа муайян карда шуда, усулҳои сиёсатгузории мазкур арзёбӣ гардидаанд; нақши ҳадамоти ҳифзи ичтимоии аҳолӣ дар Тоҷикистон ҳамчун механизми сиёсати ичтимоии давлат дар танзиму таҳқими адолати ичтимой арзёбӣ карда шуда, зарурати шарикию ҳамкориҳои судманди давлат, ташкилотҳои гайридавлатии ҳайрияйӣ ва субъектҳои алоҳидай эҳсонкор дар ин самт муайян карда шудааст ва нақши муҳимми адолати ичтимой дар раванди ташаккулёбӣ ва рушди ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон, омилҳои асосии таҳқими муносибатҳои одилонаи ҷамъиятӣ дар он таҳқиқ ва нишон дода шудааст.

Нуқтаҳои асосии ҳимояшавандай диссертатсия:

1. Адолати ичтимой ҳамчун арзиши муҳим ва кулӣ дар худ на фақат талаботҳои меъёриӣ, инчунин нишонаҳои идеалро дорад, ки барои татбиқи амалии он гоҳҳо тағииротҳои ичтимой сурат гирифтаанд. «Адолати ичтимой» категорияи фалсафӣ, мағҳуми шуури ҷамъиятӣ барои арзёбии ҳолати мавҷуда ва воҷиб (лозим), алоқаманд бо тасаввуроти таъриҳан тағиирпазири одамон доир ба ормону идеалҳои ичтимой, инчунин дар бораи меъёрҳо ва ҳуқуқу уҳдадориҳои инсон мебошад, ки бо баробарии ичтимой ва озодӣ робитаи мутақобила дорад. Аз ин лиҳоз, дар таҳқиқи амиқи масъалаи адолати ичтимой фалсафай ичтимой, ки методологияи умумии илмҳои ичтимой ва гуманитарӣ аст, нақши қалидӣ дорад. Маҳз фалсафай ичтимой метавонад ягонагии методологиии назарияи адолатро таъмин намояд ва роҳу равишҳои дар амалия татбик кардани принсипҳои назарияи адолатро пешниҳод созад.

2. Бояд тазаккур дод, ки инъикоси фалсафӣ-ичтимоии масъалаҳои адолати ичтимой дар ҷомеаи муосир натиҷаи таҳаввули таъриҳии тасаввурот дар бораи адолат мебошад. Аз ин лиҳоз, пажуҳиши

тасаввуроти мутафаккирони давраҳои гузашта зарур буда, барои асоснок кардани баррасии таъсири адолати иҷтимоӣ (ҳамчун идея ва падидай ҳаёти ҷамъиятӣ) ба инкишофи ҷомеа ба сифати сарчашмаи назариявӣ ва усули илмӣ хизмат мекунад. Аз таҳқиқи масъалаи адолати иҷтимоӣ бармеояд, ки фаҳмиши адолат ва беадолатии иҷтимоӣ ҳусусияти таърихӣ дошта, мушкилии дарки моҳияти онҳо на факат аз омилҳои субъективӣ – имкониятҳои маърифатии одамон, инҷунин аз омилҳои объективӣ – вазъу шароити таърихӣ вобастагӣ дорад.

3. Дар фазои муосири фалсафӣ ва илмӣ консепсияҳои гуногун доир ба адолат интишор шудаанд, ки аз рӯи мазмун аз ҳамдигар фарқ доранд, агарчи мавзуи муҳокима барои ҳамаашон умумӣ мебошад. Аз ҷумла консепсияҳои консервативистӣ, либералистӣ, утилитаристӣ, меритократӣ, коммунитаристӣ, перфексионизми либералӣ (назарияҳои функсионалистии неъматҳо), марксистӣ ва консепсияи Ҷ. Ролз доир ба адолати иҷтимоӣ мазмуни ҳукуқӣ ва телесологӣ дошта, ғарзҳои мафкуравиро пайгири кардаанд. Дар пояти омӯзиши ин консепсияҳои адолати иҷтимоӣ муқаррар карда мешавад, ки бо тарзи гуногун тафсир шудани масъалаи адолат агар аз як тараф бо дарназардошти мақсадҳои прагматикий сар зада бошад, аз тарафи дигар, ҳамеша бо сарбории мафкуравӣ алоқаманд аст.

4. Дар ҳаёти воқеи ҷомеаи мутараккӣ, озод ва мутамаддин доираи татбиқшавии принципҳои адолати иҷтимоӣ васеътар ва андозаи он зиёдтар аст. Дар он соҳти ҷамъиятӣ, ки кафолати сулҳу амният ва риояи ҳукуқу озодиҳои инсон ноҷиз аст, ба дараҷаи зарурии таъмини адолати иҷтимоӣ ноил шудан имкон надорад. Татбиқи адолати иҷтимоӣ на факат аз идеал ва орзую ниятҳои неку бошукуҳ, балки аз имкониятҳои объективии ҷомеа вобаста мебошад.

5. Дар марҳалаи ҷаҳонишавӣ ва тағиироти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва экологӣ дар миқёси глобалӣ зарурати бознигарӣ ба дарки моҳияти адолати иҷтимоӣ ва ҷустуҷӯи шаклҳои нави татбиқи он ба миён меояд. Дар ин шароит бояд соҳибхтиёри давлатҳои миллӣ, нақши манфиатҳо ва арзишҳои ҳалқҳо, миллатҳо, мамлакатҳои алоҳида дар робита бо арзишҳои умуниҷаҳонӣ баррасӣ гардад, татбиқи принципҳои адолати иҷтимоӣ дар арсаи ҷаҳонӣ мутобиқ ба консепсияи рушди босубот ба роҳ монда шавад.

6. Адолати иҷтимоӣ аз назари ҷомеаҳо ва давлатҳо ҳамчун ҳадаф, восита ва натиҷаи фаъолияти механизми танзими иҷтимоӣ муаррифӣ мегардад. Дар чунин мақоми ҳосааш адолати иҷтимоӣ ҳамчун зерсистемаи системаи иҷтимоӣ ба ҳайси принципи танзимкунандай рушди босуботи он баромад мекунад. Муштарак будани арзиш ва имкониятҳои танзимкунандай принципи мазкури системаи иҷтимоӣ маҳз дар ҳамин ҳусусиятҳои механизми танзими иҷтимоӣ ифода ёфта, нақши низомофарандагии онро нишон медиҳад.

7. Дар шароити муосир системаи муносибатҳои байналмилалӣ дучори буҳрони шадид гаштааст. Дар ин вазъият барои таъмини адолати иҷтимоии глобалӣ бояд ҳалли маслиҳатомези масъалаҳои байналмилалӣ,

эҳтироми ҳукуқи ҳалқу кишварҳо ба худмуайянкунӣ, истиқлолияти сиёсӣ ва интихоби арзишҳои афзалиятнок, мавқеи давлати миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ, нақши манфиатҳо ва арзишҳои субъектҳои муносибатҳои байналмилалӣ ҳамеша дар мадди назар бошад. Риоя нашудани ин муқаррарот сабаби афзоиши бесуботӣ ва ноадолатӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ ҳоҳад шуд.

8. Дар марҳалаи трансформатсионии ҷомеаҳои пасошӯравӣ тасаввурот дар бораиadolati иҷтимоӣ, сарфи назар аз иваз шудани соҳти ҷомеа, асосан бо неъматҳои ҷамъиятӣ, ки унсурҳои асосии таркиби он мағҳумҳои «сулҳу субот», «тартиботу амният», «давлати тавоно», «ҳифзи иҷтимоӣ» ва «баробарӣ» мебошанд, алоқаманд аст.

9. Сиёсатгузории бомуваффақият дар соҳаи иҷтимоӣ татбиқи принципҳои адолати иҷтимоӣ дар ҷомеаро кафолат медиҳад. Сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳимояи манфиатҳои ҳамаи шаҳрвандон, қиширҳо ва гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ, ҳусусан ба фароҳам овардани заминаҳои институтсионалиӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ барои татбиқи принципҳои адолати иҷтимоӣ ва муҳайё соҳтани шароит барои зиндагии арзанда нигаронида шудааст. Дар ин асос дар марҳалаи кунунӣ ин сиёсат эҳтиёчи асосии сокинони мамлакатро қонеъ гардонда, такмил мейёбад.

10. Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ механизми амалисозии сиёсати иҷтимоии давлат, шакли дастгирии қисми ниёзманди аҳолӣ, кӯмакрасонӣ ба онҳо ва бо ин роҳ таъмини адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа мебошад. Ташкили оқилонаи фаъолияти системаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар Тоҷикистон ба паст кардани сатҳи камбизотӣ, нобаробарии иҷтимоӣ ва ҳавфҳои дигари имконпазир дар ҷомеа, баланд шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд, ки ин ба пойдории суботи ҷомеаи шаҳрвандӣ, таҳқими принципҳои давлати ҳукуқбунёд ва ҷомеаи адолатпарвар ҳамоҳанг мебошад.

11. Кафолати баробарҳуқуқии гурӯҳҳои этникӣ ва риоя шудани он ҳамчун меъёри адолати иҷтимоӣ арзёбӣ мегардад, ки ба ҳамгирошавӣ ва ҳамкорию ҳамзистии қавму миллатҳо, рушди озодонаи иҷтимоию фарҳангии онҳо, дар маҷмуъ ба инкишофи бомароми ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон мусоидат менамояд, ки ин натиҷаи сиёсатгузории ҳадафмандонаи давлати Тоҷикистон дар самти таъмини адолати иҷтимоӣ мебошад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода мейёбад, ки мавод ва хулосаю натиҷаҳои бадастомада дар рафти таҳлилу таҳқиқҳои минбаъдai масъалаи адолати иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеа, навиштани диссерватсияҳо, таҳияи китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимӣ ва курси лексияҳо барои донишҷӯён аз фанҳои фалсафаи иҷтимоӣ, сотсиология, фарҳангшиносӣ ва арзишшиносӣ метавонанд истифода шаванд. Инчунин, хулосаҳои назариявӣ ва тавсияҳои амалии таҳқиқот метавонанд дар фаъолияти сохторҳои даҳлдори мақомоти ҳокимиияти давлатӣ барои таҳқими сиёсати иҷтимоӣ ва татбиқи принципҳои адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа мусоидат намоянд.

Соҳаи таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) мувофиқат менамояд.

Марҳилаҳои таҳқиқот. Доираи таърихии таҳқиқот аз давраи қадим то мусирро дар бар гирифта, таҷассумкунандай рушди идеяҳои фалсафӣ дар бораи адолати иҷтимоӣ ва роҳҳои татбиқи он дар ҳаёти чомеа мебошад.

Заминаҳои эмпиринии таҳқиқотро далелҳои ба илм асосёфта, натиҷаҳои таҳқиқотҳои сотсиологӣ ва маълумоти расмии оморӣ ташкил медиҳанд. Пойгоҳи меъёрий-эмпиринии таҳқиқоти мазкурро муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунандай байналмилалӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба амалигардонии сиёсати иҷтимоӣ ва риояи адолати иҷтимоӣ дар замони соҳибистиклолии мамлакат ва шароити ҷаҳонишавӣ равона шудаанд, дар бар мегирад.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертациониро дақиқияти маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, таҳлилу баррасӣ ва мусоҳибаи муаллиф бо муҳаққиқони соҳа ва муқоисаи илмию амалӣ тақозо менамоянд. Ҳулосаҳо ва тавсияҳои муаллиф дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод шудаанд.

Таҳқиқоти диссертационии мазкур кори илмие мебошад, ки онро муаллиф мустақилона анҷом додааст. Дар таҳқиқот диссертант асосҳои назариявии адолати иҷтимоӣ ва усулҳои татбиқи амалии онро дар доираи фалсафаи иҷтимоӣ мавриди таҳқиқ қарор додааст. Ғояҳо ва натиҷаҳои таҳқиқот бо дарназардошти натиҷаҳои назариявӣ, ҳулосаҳо, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва тавсияҳои амалӣ дастоварди бевоситаи муаллифи диссертация мебошанд. Корҳои илмии нашршуда ва маъруҳаҳои муаллиф дар конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ салоҳияти ӯро доир ба масъалаҳои баррасиshawанда дар диссертация тасдиқ мекунанд.

Дар диссертация, дар нуҳ банд ба таври дақиқ ва мушахҳас тавсияҳои муаллиф оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот дарҷ ёфтаанд.. Ҳамзамон, кори таҳқиқотии мазкур боз аз он ҷиҳат ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки муаллиф дар анҷоми ҳар як фасли зерфасли он ҳулосаҳои илмӣ ва дар охир тавсияҳои хешро, ки ҷанбаи амалӣ доранд, пешниҳод менамояд.

Дар баробари муваффақиятҳо ва дастовардҳои назарраси муаллиф бояд зикр намуд, ки дар диссертация баъзе камбуҷиҳо низ ба назар мерасанд. Аз назари мо, зикри онҳо барои такмили минбаъдаи таҳқиқи мавзуъ аз аҳамият ҳолӣ намебошад:

1. Дар диссертация мазмуни якчанд мағҳумҳои алоқаманд ба категорияи “адолат” ҷолибу нишонрас таҳлил карда шудааст. Дар баробари ин, таҳлили мағҳумҳои “инсоф”, “таҳаммул” ва “ростӣ” дар алоқамандӣ ба мавзӯи матраҳшаванда мувофиқи мақсад мебуд.

2. Дар диссертатсия агарчи мавзӯиadolat az назари намояндагони мактабҳои фалсафии асримиёнагии тоҷик таҳлил карда шудааст, вале ба қадри кифоя нест.

3. Мувофики мақсад мебуд, ки агар дар доираи таҳлилиadolati иҷtimoiy ба масъалаҳоиadolati таърихӣ низ таваҷҷӯҳ карда мешуд.

4. Дар саҳифаҳои алоҳидаи диссертатсия хатоиҳои техникӣ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо арзиши илмии таҳқиқотро ганитар мегардонад.

Ин пешниҳодҳои зикрёфта характеристери тавсияйӣ дошта, албатта арзиши илмии корро кам намесозанд. Диссертатсияи Назар Муъмин Абдуҷалол тадқиқоти комилу фарогир ва мустақилона ба анҷомрасидаи илмӣ мебошад. Матн ва мазмуни автореферат ба мазмун ва муҳтавои диссертатсия мувофиқат мекунад. Монография, мақолаҳо ва маводи таълифкардаи диссертант низ фарогири масъалаҳои муҳталифи мавзӯи тадқиқотӣ мебошанд.

Диссертатсияи Назар Муъмин Абдуҷалол дар мавзӯи «Адолати иҷtimoiy дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» az лиҳози мазмун ба талаботи бандҳои тартиби додани дараҷаи илмии доктори илм az 21 апрели соли 2021 зери №7 ба тасвib расидааст, мувофиқат карда, диссертант Назар Муъмин Абдуҷалол барои дарёfti дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа az рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷtimoiy (илмҳои фалсафӣ) сазовор мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ 25 июни 2022, суратчаласаи №12 муҳокима карда шуд.

Тақриз az ҷониби дотсенти кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С.Айнӣ д.и.ф. С. А. Султонзода омода карда шудааст.

Муқарриз: д.и.ф., дотсент

Султонзода С.А.

Раискунанда: н.и.ф., дотсент,
мудири кафедраи фалсафаи
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ
Нишона: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, Ҳиёбони Рӯдакӣ 121.
shokhnazar@mail.ru.
Тел: (992) 93 500 85 47
Web-site: www. tgpu.tj

Бердиев Ш.П.

Котиб:



Имзояи Султонзода С.А., Бердиев Ш. П.
ва Сайдова Н. Н.-ро тасдиқ мекунам:
И.в. сардори Раёсати кадрҳо
ва корҳои маҳсуси ДДОТ
ба номи Садриддин Айнӣ

Сайдова Н.Н.

Мустафозода А.